

ҚАРОРИ

шурои диссертациони 6D.КOA-021 назди
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

аз 15.09.2022

ш. Душанбе

Баромади Муртозоев Холмурод Ризоқулович дар мавзуи **“Вижагиҳои савтӣ ва лексикӣ-семантикии ашъори намояндагони сабки хуросонии адабиёти тоҷику форс”** барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа PhD, доктор аз рӯйи ихтисоси 6D020502 – Забони тоҷикӣ тақризи муассисаи пешбар, баромади муқарризони расмӣ – доктори илми филология, профессор, мудирӣ кафедраи забони тоҷикии МДТ “Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино” – **Қосимов Олимҷон Ҳабибович**, номзади илми филология, дотсенти кафедраи забони тоҷикии Донишгоҳи славянии Россияву Тоҷикистон – **Амлоев Аминҷон Ятимович**, муқарризони ғайрирасмӣ – профессорон Назарзода С., Шарифова Ф., Гадоев Н. ва Ҳоҷаев Д.-ро шунида, муҳокима карда, шурои диссертационӣ дар асоси натиҷаҳои овоздиҳии пинҳонӣ, хулосаи қабулкардаи худ оид ба диссертатсия, дар бораи асолат, арзиш, навоарӣ ва натиҷаҳои бадастовардаи Муртозоев Холмурод Ризоқулович

ҚАРОР ҚАБУЛ МЕКУНАД:

1. Диссертатсияи Муртозоев Холмурод Ризоқулович дар мавзуи **“Вижагиҳои савтӣ ва лексикӣ-семантикии ашъори намояндагони сабки хуросонии адабиёти тоҷику форс”** барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа PhD, доктор аз рӯйи ихтисоси 6D020502 – Забони тоҷикӣ ба талаботи бандҳои 31 ва 37-и «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, профессор)»-и Комиссияи олии аттестациони назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, №267 тасдиқ шудааст, комилан мувофиқат мекунад.

2. Маводҳои илмии ҷопнамудаи муҳаққиқ мазмуну мундариҷаи диссертатсияро пурра инъикос менамоянд.

3. Ба Муртозоев Холмурод Ризоқулович дараҷаи илмии доктори фалсафа PhD, доктор аз рӯйи ихтисоси 6D020502 – Забони тоҷикӣ дода шавад.

4. Аз Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон хоҳиш карда мешавад, ки ба Муртозоев Холмурод Ризоқулович дипломи дараҷаи илмии доктори фалсафа PhD, доктор аз рӯйи ихтисоси 6D020502 – Забони тоҷикиро диҳад.

Касе, ки тарафдори ин қарори шурои диссертатсионӣ бошад, хоҳиш менамоям, овоз диҳад.

Зид, бетараф? Нест. Яқдилона қабул карда шуд.

Раиси шурои диссертатсионӣ,
доктори илми филология, профессор



[Signature] Хоҷаев Д.

Котиби илмии шурои диссертатсионӣ,
доктори илми филология, профессор

[Signature] Чураева М.

15.09.2022